

Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудақӣ, 17)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Негматов Баҳодур Сафарович дар мавзуи «Тартиби соддакардашудаи пешбурди тафтиши судӣ дар муурофияи ҷиноятӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.09 – Ҳуқуқи муурофияи ҷиноятӣ пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Мавзӯ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.09 – Ҳуқуқи муурофияи ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мувофиқ мебошад. Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд, мувофиқат мекунад. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур дар доираи татбиқи нақшаҳои дурнамои корҳои илмӣ таҳқиқоти кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзуи «Проблемаҳои назариявии низоми судӣ, адолати судӣ, ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, такмили шаклҳои гуногуни муурофияи судӣ, назорати прокурорӣ, фаъолияти адвокатӣ, таҳқиқи ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» ва «Масъалаҳои рушди ҳуқуқи муурофиявӣ, фаъолияти судӣ, фаъолияти прокурорӣ, фаъолият оид ба ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, криминология барои солҳои 2021-2025» анҷом дода шудааст.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Диссертатсияи номзоди Негматов Баҳодур Сафарович дар мавзуи «Тартиби соддакардашудаи пешбурди тафтиши судӣ дар муурофияи ҷиноятӣ», ба яке аз масъалаҳои

мубрами амалия ва назарияи ҳуқуқи мурофиавӣ ҷинойтӣ бахшида шудааст. Барои ҳуқуқи мурофиавии ҷинойтии Тоҷикистон падидаи тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ, яке аз падидаҳои муҳим ва зарурӣ ба ҳисоб меравад. Кодекси мурофиавии ҷинойтӣ дар баробари тартиби умумии муҳокимаи судӣ оид ба парвандаҳои ҷинойтӣ, инчунин тартиби махсуси баррасии парвандаҳои ҷинойтиро дар маҷлиси судӣ пешбинӣ намуда, моҳияти онро дар моддаи 310 Кодекси мурофиавии ҷинойтии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ» муқаррар намудааст. Тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ имконият медиҳад, ки қувва ва воситаҳои мурофиавӣ оқилона тақсим ва ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрванд, аз ҷумла, ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ба таври дахлдор таъмин гардад. Бинобар асосҳои дар боло ишорашуда зарурияти тибқи принципҳои қонунгузорӣ такмил додани тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ оид ба парвандаҳои ҷинойтӣ ба миён меояд. Падидаи мазкур кафолатҳои мурофиавии иштирокчиёни мурофиавӣ судиро нигоҳ медорад ва имконият медиҳад, ки адолати судӣ аз рӯйи парвандаҳои ҷинойтӣ бо сарфаи вақт ба амал бароварда шавад. Ин тартиб ҳамзамон боиси кам намудани хароҷотҳои мурофиавӣ ва дигар хароҷоти моддию маънавии иштирокчиёни мурофиавӣ мегардад.

Дар Кодекси мурофиавии ҷинойтии нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пурзӯр намудани кафолатҳои мурофиавии ҳуқуқи айбдоршаванда (судшаванда) зимни ба амал баровардани пешбурди парвандаи ҷинойтӣ такя карда шуда, мақсад ва вазифаҳои навин вобаста ба тақозои замон муқаррар гардидааст. Зимнан, дар мадди аввал ин ба таъмини ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ аз рӯйи парвандаҳои ҷинойтӣ нигаронида шуда буд. Мутаассифона, рушди сатҳи ҷинойткорӣ дар мамлакат ба баррасӣ намудани парвандаҳои ҷинойтӣ дар муҳлатҳои оқилона таъсири худро мерасонанд. Нишондиҳандаҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки имрӯзҳо ба судҳои салоҳияти умумидоштаи Ҷумҳурии

Тоҷикистон миқдори зиёди парвандаҳои ҷиноятӣ ворид мегарданд, ки боиси афзун гардидани сарбории судяҳо гардидааст. Ин ҳолат ба таъмини ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ низ бе таъсир наместонад.

Яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи самаранок истифода намудани муҳлатҳои муурофиавӣ, кам намудани сарбории судяҳо, дар муҳлатҳои муқарраршуда ва бо харҷи камтар баррасӣ намудани парвандаҳои ҷиноятӣ ба низоми муурофиаи ҷиноятӣ ворид намудани тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ маҳсуб меёфт. Муаллиф қайд менамояд, ки мутобиқ ба муқаррароти принсипи баробарии иштирокчиёни муурофиаи судӣ баррасӣ намудани парванда, риояи дахлдори ҳуқуқи озодиҳои қонунии инсон ва шаҳрванд, таъмини ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ, дар муҳлатҳои оқилона баррасӣ намудани парвандаҳо, суръатнокии тафтиши пешакӣ, бо тартиби соддакардашуда баррасӣ намудани парвандаҳо дар суд аз ҷумлаи масъалаҳои мебошанд, ки бояд бо мақсади веќебинона татбиқ намудани он дар амалия ва дар қонунгузорӣ муқаррар ва мустақкам гарданд. Тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ имконият медиҳад, ки қувва ва воситаҳои муурофиавӣ оқилона тақсим ва ҳуқуқҳои конституционии шаҳрванд, аз ҷумла ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ба таври дахлдор таъмин гардад. Бинобар асосҳои дар боло ишорашуда зарурияти тибқи принсипҳои қонунгузорӣ такмил додани тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ ба миён меояд.

Ҳамзамон, қайд намудан ба маврид аст, ки тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ аз ҷониби олимони ҳуқуқшиносони Тоҷикистон умуман матлаби омӯзиши мустақил ва таҳқиқоти илмӣ қарор нагирифтааст. Амалан дар ин самт асосҳои концептуалии ин падида коркард нагардида, асосҳо, шартҳо ва оқибатҳои ҳуқуқии татбиқи ин падида ва ғайраҳо мушаххас карда нашудааст.

Ҳамаи гуфтаҳои боло мубрамияти мавзуи таҳқиқотро ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ муайян менамоянд.

Дарачаи наwgонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Навgониҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода меёбад, ки ин аввалин пажӯҳиши мукаммали илмӣ оид ба мафҳум, моҳият, асосҳо, шартҳо ва паҳлуҳои мурофиавии тартиби соддакардашудаи пешбурди тафтиши судӣ дар мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар диссертатсия тамоми паҳлуҳои танзими ҳуқуқӣ ва проблемаҳои амалии падидаи мазкур мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур ҷанбаи маҷмӯӣ дорад ва таълифоти ҷамъбасти мебошад, ки дар он проблемаҳои концептуалии тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ дар мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди ҳаллу фасл қарор дода шудаанд.

Саҳми муаллифи диссертатсия дар баррасии нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки наwgонии таҳқиқоти диссертатсиониро ташкил медиҳанд, инъикос ёфтааст.

Ба андешаи муаллиф, таҳия ва қабули тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ чорабинии давлатӣ баҳри мувофиқ намудани қоидаҳои миллии мурофиаи ҷиноятӣ ба стандарти байналхалқӣ маҳсуб меёбад. Аз ҳама муҳим ин риоя намудани кафолатҳои ҳадди ақали муҳокимаи одилонаи судии парвандаҳои ҷиноятӣ, яъне таъмин намудани ҳуқуқи ҳар кас ба муҳокимаи судӣ бидуни таъхирандозии беасос, сарфаи хароҷотҳои моддиву маънавӣ ва соддагардонии муҳокимаи судии парвандаҳои ҷиноятӣ мебошад. Зимни чунин муносибат муҳокимаи судӣ хусусияти соддагардонӣ пайдо мекунад.

Тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ ҳамчун намуди пешбурди соддакардашудаи муҳокимаи судӣ ва тартиби махсуси баамалбарории

адолати судӣ замоне амалӣ карда мешавад, ки судшаванда пурра ба гуноҳи худ иқрор мегардад; таҳқиқи пурра ва бевоситаи далелҳои ҷамъовардашуда анҷом дода намешавад; ҳукми айбдоркунанда бо кам намудани андозаи ҷазо қабул карда мешавад; талаботҳои принципҳои муурофияи ҷиноятӣ қатъиян риоя карда мешавад.

Дар баробари ин, аз ҷониби муаллиф як қатор нуктаҳо баҳри такмили қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ пешниҳод гардидааст. Рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пайдо шудани муносибатҳои нави муурофиявии ҷиноятӣ зарурати бознигарӣ намудани меъёрҳои муурофиявии ҷиноятиро вобаста ба ворид гардидани падидаи тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ ба вуҷуд овард. Дар асоси ин дар Кодекси муурофиявии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаи тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ ворид карда шуд. Падидаи мазкур дар доираи як модда муқаррар карда шуд, ки боиси мураккаби дар амалияи мақомоти ҳуқуқтатбиқкунӣ мегардад. Бинобар ин, муаллиф зарур мешуморад, ки ба таври возеҳ падидаи мазкур дар қонунгузорию муурофиявии ҷиноятӣ муқаррар карда шавад, зеро муқаррароти моддаи 310 Кодекси муурофиявии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботи техникаи ҳуқуқэҷодкунӣ мувофиқат накарда, хилофи талаботҳои муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» мебошад. Аз ин рӯ, муаллиф пешниҳод менамояд, ки падидаи тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ дар КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби алоҳида дар шакли зерин: «Боби 34¹. Тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ» муқаррар карда шавад. Боби мазкур дар Кодекси муурофиявии ҷиноятӣ ба се қисмат тақсим карда шавад: а) қисмати аввал, меъёрҳое, ки асосҳо ва шартҳои тартиби соддакардашудаи тафтиши судиро муқаррар менамояд; б) қисмати дуюм, меъёрҳое, ки тартиби муурофиявии баррасии парвандаҳои

ҷиноятиро мутобиқи падидаи мазкур муайян менамоянд; в) қисмати сеюм, меъёрҳое, ки тартиби қабули ҳукм ва шикоят аз болои онро муқаррар месозанд.

Зимни татбиқи тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ (моддаи 310 КМҶ ҚТ) он бидуни омӯзиши анъанавӣ, таҳқиқ ва баҳодиҳии далелҳо дар парванда ҷамъовардашуда анҷом меёбад. Дар ин ҳолат марҳилаи асосӣ ва марказии мурофиаи судии ҷиноятӣ таъиноти худро аз даст дода, талаботи принсипи бевоситагӣ вайрон карда мешавад. Муқаррароти асосии давраи муҳокимаи судӣ ин таҳқиқи ҳамаи далелҳо дар маҷлиси судӣ мебошад, ки дар асоси он ҳукми судӣ бароварда мешавад. Зимни татбиқи тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ чунин таҳқиқи бевоситаи далелҳо «ба нестӣ» мерасад. Тибқи моддаи 310 Кодекси мурофиавии ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки «суд ҳуқуқ дорад, танҳо бо таҳқиқи далелҳое маҳдуд шавад, ки тарафҳо онҳоро зикр кардаанд ё тафтиши судиро хатмшуда эълон карда, ба музокираи судӣ гузарад», вале муқаррароти ин маъёр дар дигар моддаҳои кодекс ба инобат гирифта нашудааст. Аз ин рӯ, пешниҳод карда мешавад, ки ба моддаи 272 Кодекси мурофиавии ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 4 дар таҳрири зерин илова карда шавад: «Суд ҳангоми баррасии парвандаи ҷиноятӣ бо тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ танҳо бо таҳқиқи далелҳое маҳдуд мешавад, ки тарафҳо ба онҳо ишора менамоянд».

Дар маҷмӯъ диссертант баҳри расидан ба вазифаҳои дар наздаш гузошташуда ва асоснок намудани нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз адабиёти гуногуни соҳавӣ, маводҳои таҷрибаи судӣ истифода намудааст, ки минбад метавонад мавриди истифодаи васеъ қарор дода шавад.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Натиҷаи омӯзиш ва таҳлили таҳқиқоти диссертатсионӣ нишон дод, ки нуктаҳои илмӣ ба ҳимоя пешниҳодшаванда, хулосаҳо, таклифу пешниҳодҳо, мафҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорӣ ва амалӣ вобаста ба масъалаи мазкур, ки аз тарафи муаллиф пешкаш шудаанд асоснок буда, мустақилона омода гардидани таҳқиқоти диссертатсиониро нишон медиҳанд.

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Хулосаҳои назариявие, ки дар таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳия шудаанд, дар такмили илми ҳуқуқи муҳофизати ҳақҳои тавассути илова намудан ва рушди ғояҳо, назарияҳо оид ба тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ, ки барои ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд пешбинӣ шудааст, мусоидат менамоянд. Маводҳои рисолаи диссертатсионӣ метавонанд дар раванди таълим ҳангоми омӯзиши чунин фанҳо, аз қабили «Ҳуқуқи муҳофизати ҳақҳои тавассути», «Ҳуқуқи судӣ» ва курси махсуси «Муҳокимаи судии парвандаҳои ҳақҳои тавассути» мавриди истифода қарор гиранд. Дар баробари ин, онҳо метавонанд дар таҳияи воситаҳои таълимӣ, таълимӣ-методӣ ва маводҳо барои фанҳои номбаршуда истифода шаванд.

Хулосаҳо, пешниҳодҳо ва тавсияҳое, ки зимни таҳқиқи рисола пешниҳод шудаанд, нақши созгорро дар таҳким ва такмили қонунгузори муҳофизати ҳақҳои тавассути, бо баинобатгирии талаботҳо оид ба бунёди ҷомеаи демократӣ ва рушди ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон дошта бошанд. Онҳо метавонанд барои беҳтар намудани амалияи ҳуқуқатбиқкунии фаъолияти мақомоти судӣ зимни татбиқи тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ мавриди истифода қарор дода шаванд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи илмӣ. Доир ба мавзӯи диссертатсия ва муҳтавои асосии он аз ҷониби унвонҷӯ 15 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 5 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ва 10 мақола дар нашрияҳои дигари илмӣ ба таъби расидааст. Ҳамчунин, оид ба натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби муаллиф дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмию амалии сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, донишгоҳӣ маъруза карда шудааст.

Мазмуни диссертатсия, ақида, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, мафҳумҳои илмӣ, тақлифҳо, ки аз тарафи муаллиф пешниҳод гардидаанд, асосноккунии нуктаҳои илмӣ, истифодаи доираи зиёди маводҳои илмӣ аз он дарак медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона таълиф гардидааст. Ҳарчанд, мавзӯ дар назари аввал бисёр маҳдуд менамояд, аммо аз омузиши таҳқиқоти диссертатсионии мазкур бар меояд, ки он фарогири паҳлуҳои гуногуни амалияи муруфиаи ҷиноятӣ мебошад. Ичунин, таҳлилҳои омории дар кор истифодашуда бозгӯи онанд, ки татбиқи падидаи мазкур хело афзоиш ёфта истодаат.

Дар баробари муваффақиятҳо дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ва ҳалталаб ҷой доранд, ки муаллиф бояд ба онҳо тавачҷух намояд.

1) Дар рисола таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории муруфиавии ҷиноятӣ баъзе давлатҳои ИДМ ва давлатҳои Аврупо, ИМА аз ҷониби муаллиф анҷом дода шудааст. Аммо бартарият ва ё камбудии падидаи мазкур бо муқаррароти меъёрии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чандон возеҳ ба назар намерасад. Меҳостам ба ин масъалала равшанӣ андохта шавад. Ҳамзамон, ин зербоб дар

асоси муқарраротҳои як оилаи ҳуқуқӣ таҳлил мегардид ба мақсад мувофиқ мебуд.

2) Дар пешниҳоди №2, ки хусусияти амалӣ дорад, муаллиф чунин зикр намудааст: «Суд метавонад тартиби соддакардашударо дар он сурат татбиқ намояд, ки айби ба судшаванда эълоншуда ва аз тарафи ӯ эътирофшуда барои суд бебаҳс бошад. Дар чунин ҳолат судя метавонад ба татбиқи тартиби соддакардашуда тафтиши судӣ тасмим гирад. Зимни розӣ набудани судшаванда ба баъзе лаҳзаҳои айбдоркунӣ, ҳаҷми зарари бо ҷиноят расонидашуда ва даъвои граждании пешниҳодшуда, пас аризаи ӯ набояд қонеъ карда шавад». Ба ақидаи мо дар ин ҳолат суд метавонад дархостро новобаста аз мавҷудияти даъвои граждании қонеъ намояд. Ҷабрдидае, ки аз ҷиноят зарари моддӣ, маънавӣ ва ҷисмонӣ дидааст метавонад мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси муурофиавии ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси муурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи даъвои граждании оид ба зарари расонидашуда ба суд мууроҷиат намояд. Аз ин рӯ, ҳангоми ҷой доштани норозигии судшаванда нисбат ба зарари расонидашуда барои суд набояд монеа ҷиҳати қонеъ кардани дархости судшаванда гардад.

3) Дар пешниҳодҳо марбут ба шартҳои татбиқи пешбурди соддакардашудаи тафтиши судӣ муаллиф ишора менамояд, ки шартҳо хусусияти баҳодихӣ надошта, балки хусусияти расмӣ доранд ва исботро талаб намекунанд. Оё бе боварии судя ба мавҷудияти чунин шартҳо, ки ин боварӣ маҳз ба мавҷудияти далелҳо ишора мекунад, чунин мавқеъ дуруст аст?

Эродҳои мазкур дар умум ба мазмун ва моҳияти рисола чандон таъсири манфӣ намерасонанд.

Рисолаи диссертатсионӣ аз номгӯи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулосаҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт (маъхазҳо)

иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 205 саҳифаро ташкил медиҳад.

Автореферат ба муҳтавои диссертатсия мувофиқат менамояд. Дар автореферат натиҷаҳои асосии тадқиқоти диссертатсионӣ аз он ҷумла, мазмунӣ мухтасари бобҳо ва зербобҳои диссертатсия инъикос ёфтаанд.

Дар маҷмӯъ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст:

Таҳқиқоти диссертатсионии дар мавзӯи «Тартиби соддакардашудаи пешбурди тафтиши судӣ дар муурофияи ҷиноятӣ», аз рӯи ихтисоси 12.00.09 – Ҳуқуқи муурофияи ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Негматов Баҳодур Сафарович сазовори дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.09 – Ҳуқуқи муурофияи ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ:

д.и.х., дотсент, мудири кафедраи
муурофияи ҷиноятӣ ва криминалистикаи
факултети ҳуқуқшиносии МБТО
«Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон»

 Ҳамроев Ш.С.

Имзои Ҳамроев Ш.С. - ро тасдиқ мекунам
Сардори раёсати кадрҳои МБТО «Донишгоҳи
славянии Россия ва Тоҷикистон»
« 13 » 12 соли 2023



Раҳимов А.А.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, МБТО «Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон», 734055, ш. Душанбе, кӯчаи М.Турсунзода 30
Тел.: (992) 37 221-35-50; (992) 37 221-35-50.
E-mail: p.rektora@mail.ru